

БА ТАВАЧЧУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 04.05.2017 № 77

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1040/1-312	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Аккумулятор	Номгӯй	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1041/1-313	Сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои оташнишонӣ, оташхомӯшкунӣ, начотдиҳӣ ва либоси махсус	Номгӯй	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1042/1-314	Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел, молҳои хоҷагӣ, нарма, техника, қисмҳои эҳтиётгии автомобилӣ ва лавозимоти автомобилӣ	Номгӯй	93	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1043/1-315	Клиникаи Пажӯҳишгоҳи акушерӣ гинекологӣ ва перинатологӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебель, молҳои техника ва люстра	Номгӯй	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1044/1-316	Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётӣ ва картриҷ	Номгӯй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1045/1-317	Раёсати бозрасии давлатии автомобилии ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Болоқўши зимистона (жилет) Ишорчӯб (жезло)	Дона	1000 1000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1046/1-318	Муассисаи давлатии «Маркази миллии тиббии ҶТ»	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои конселярӣ ва картриҷ	Номгӯй	40	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1047/1-319	Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Компютор ва лавозимоти он	Номгӯй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1048/1-320	Мактаб-интернати миёнаи махсуси санъати ба номи М. Атоев	227-66-60	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
126/17-49	Сарраёсати маорифи ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
127/17-50	Сарраёсати маорифи ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
129/17-52	Сарраёсати маорифи ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
130/17-53	Сарраёсати маорифи ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1052/9-125	Беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода	(44) 600-03-04	Дархости электрони нархнома	Маводи доруворӣ, диагностикаӣ, дизенфетсионӣ, тиббӣ ва молҳои нарм.	Номгӯй	80	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1049/3-293	Корхонаи давлатии фаръии «Бақайдгирии молу мулки ғайри манқул» дар шаҳри Турсунзода	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Сохтмони бинои кумитаии дораизаминш. Турсунзода ва КВФ «Бақайдгирии молу мулки ғайриманқул» шаҳри Турсунзода	Тибқи санади нуқсон	16.05.2017 09:00
1050/3-294	Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Барқарор намудани боғи «50 солагии ҷавон» дар масоҳати 4,0 га	Тибқи санади нуқсон	15.05.2017 10:30
1051/3-295	МД «Маркази миллии тиббии ҚТ»	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Сохтмони бинои иловагӣ, ҳамроҳ часпондашавандаи сохтори шӯъбаи қабул ва толори чарроҳии бинои №5 ва 7	Тибқи санади нуқсон	15.05.2017 11:00

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вакти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*